



**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ ОМУЗГОРИИ ТОҶИКИСТОН  
БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ**

734003 ш. Душанбе  
хиёбони Рӯдакӣ, 121

Тел: +992 (37) 224-13-83  
e-mail: info@tgpu.tj

734003 г. Душанбе  
проспект Рӯдаки, 121

№ \_\_\_\_\_

**МАКТУБИ ИТТИЛООТӢ**

***Конференсияи ҷумхуриявии илмӣ-амалии***

**«Сифати таҳсилот ва масъаланокии чараёни таълим дар мактабҳои олии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

**Муассиси конференсия** - Кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи ДДОТ ба номи Садриддин Айни.

**Замони баргузорӣ:** 13 апрели соли 2022

**Забони кори конференсия:** тоҷикӣ, русӣ, англисӣ.

**Иштирокчиён:** олимон, муҳаққиқон, педагогҳо, психологҳо, сотсиологҳо, магистрантон, донишҷӯён ва кулли мутахассисоне, ки ба мавзӯи конференсия таваҷҷӯҳ доранд (барои иштироки фаъол) дар кори конференсия даъват карда мешаванд.

***Дар кори конференсия муҳокимаи проблемаҳои зерин дар назар аст:***

- Сифати таҳсилот ва масъаланокии чараёни таълим;
- Сабаб ва омилҳои коҳиш ёфтани сифати таълим;
- Ҷаҳонишавии низоми таълим ва таъсири он ба сифати таҳсилот;
- Нақш ва аҳамияти такмили ихтисоси омӯзгорон дар рушди сифатнокии чараёни таълим;
- Ҷанбаҳои муҳими дидактикӣ ҳамчун маҳаки асосии ташаккули сифати таҳсилот;
- Истифодаи механизмҳои талаботҳои педагогӣ дар баланд бардоштани сифати таҳсилот;
- Истифодаи арзишҳои миллӣ ҷиҳати баланд бардоштани сифати таҳсилот.

### **Талабот ба маводи пешниҳодшаванда:**

Маводро (дар шакли чопӣ ва электронӣ) то 10 саҳифаи чопии компютерӣ (дар таҳрири Microsoft Word, андозаи ҳарфҳо 14 (Times New Roman Tj ё Times New Roman), масофаи байни сатрҳо 1,5 ҳошия дар ҳамаи тарафҳо – 20 мм, дар аввал **унвони мавод** , як сатр поён, **ному насаб**, як сатр поёнтар **унвони муассиса**, пас матни мавод ва дар поёни матн **рӯйхати адабиёт** тариқи алифбо чой дода шуда, мавод то 11-уми апрели соли 2022 пешниҳод карда шавад.

Маълумот барои тамос:

### **Кумитаи тадорукот:**

Суроға: 734002, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
шаҳри Душанбе, хиёбони Рудақӣ, 121  
Наимов Зариф Ҷомиевич  
Тел: 224 89 53 раб. +992918657194 (моб.)  
Суроғаи электронӣ: [naimov-zarif@mail.ru](mailto:naimov-zarif@mail.ru)

Мансурова Чамила Сулаймоновна  
Тел: 203218282  
Суроғаи электронӣ: [mansurova81@internet.ru](mailto:mansurova81@internet.ru)

Арбобова Фароғат  
Тел: 007073066  
Суроғаи электронӣ: [arbobova777@mail.ru](mailto:arbobova777@mail.ru)  
Норова Зарина Исмоиловна  
Тел: +992 918 92 05 50 (моб.)  
Суроғаи электронӣ: [zarina.norova@bk.ru](mailto:zarina.norova@bk.ru)